

10.01.10.РЎЗНОМАНИГОРҔЙ  
10.01.10.ЖУРНАЛИСТИКА  
10.01.10.JOURNALISM

ТДУ 654.19 (575.3)

DOI:10.51844-2077-4990-2022-2-99-108

**УНСУРҲОИ  
ҲАМГИРОЙ ВА  
ИРИБОТИ РЕПОРТАЖИ  
ТЕЛЕВИЗИОНӢ БО ЖАНРҲОИ  
ДИГАРИ ТЕЛЕВИЗИОН**

**ЭЛЕМЕНТЫ  
ИНТЕГРАЦИИ И  
КОММУНИКАЦИИ  
ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕПОРТАЖА  
С ДРУГИМИ ЖАНРАМИ  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

**ELEMENTS OF  
INTEGRATION AND  
COMMUNICATION OF  
TELEVISION REPORTAGE WITH  
OTHER GENRES OF TELEVISION**

*Ҳамидиён Илҳомҷон Иномзода, н.и.ф., дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии ДМТ; Раҳими Карим, унвончӯи кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети режиссура, кино и телевизион Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода(Тоҷикистон,Душанбе)*

*Ҳамидиён Илҳомҷон Иномзода, к.ф.н, доцент кафедры телевидения и радиовещания ТНУ; Раҳими Карим, соискатель кафедры телевидения и радиовещания факультета режиссуры, кино и телевидения Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде (Таджикистан, Душанбе)*

*Hamidiyon Ilhomjon Inomzoda, candidate of philological sciences, Associate Professor of the department of television and radio broadcasting attached under the TNU, E-mail:i.hamidiyon@gmail.com.; Rahimi Karim, claimant for candidate degree of the department of television and broadcasting attached to the faculty of cinema and television under the Tajik State institute of Culture and Art named by Mirzo Tursunzoda, (Tajikistan, Dushanbe) E-mail: poct-90@mail.ru*

**Вожаҳои қалидӣ:** Тоҷикистон, репортажи телевизионӣ, телевизиони «Душанбе», «Ҷаҳоннамо», жанр, анонс, стенд-ап, баррасӣ, унсур, талаботи жанрӣ, ҳамгирой

Мақола ба мавзӯи нисбатан нав – ҳамгирой ва алоқаи репортажи телевизионӣ бо жанрҳои дигари телевизион дар илми журналистикаи ватаний баҳшида мешавад. Қайд мешавад, ки репортаж қисми марқиби барномаҳои мукаммали имтилоотӣ буда, доир ба воқеаву рӯйдодҳои актуалӣ, масъалаҳои ҳалтабад ва паҳлӯҳои норӯшани ҷараёни мӯҳимми иҷтимоӣ маълумот медиҳад. Зимни таҳлили мавзӯи муаллифон ба ҳулоса меоянд, ки кормандони телевизиони «Ҷаҳоннамо» ва «Душанбе» барои инъикоси воқеияти иҷтимоӣ аз имконоти жанрҳои гуногуни ахборӣ истифода менамоянд. Имконоти жанрӣ бошад, дар ин шабакаҳо яксон нест ва ҳар рӯзноманигор бо диду салиқа ва бардоштҳояи аз нишондоди жанрҳо матлаб омода менамояд. Маъмулан, репортаж ва ҳисобот нисбатан бештар истифода мешаванд. Ба ин маъни, репортажро жанри серистеъмол дар шабакаҳои телевизионии кишивар номидан ба воқеият наздик аст. Мусоҳиба метавонад нуктаи назар оид ба як ҳодисаи муайян бошад. Афзалият дар ин бобат он аст, ки манбаи субъективӣ ба тамошобинони телевизион аён мегардад ва тамошобинони фикри ҳудро дар бораи эътиmodнокии ин манбаи маълумот тагиyr медиҳанд. Дар мақола бо мисолҳои мушаххас ҳамгирои ин жанр бо дигар жанрҳои хабарӣ баррасӣ мегардад.

**Ключевые слова:** Таджикистан, телевизионный репортаж, телевидение «Душанбе», «Ҷаҳоннамо», жанр, анонс, стендап, анализ, элемент, жанровые требования, интеграция

Статья посвящена относительно новой теме в науке – отечественной журналистике. Следует отметить, что отчет является составной частью комплексной информационной программы и предоставляет информацию о текущих событиях, проблемах и неоднозначности важных социальных процессов. Анализируя тему, автор приходит к выводу, что сотрудники ТВ «Ҷаҳоннамо» и «Душанбе» используют возможности разных новостных жанров для

*отражения социальной действительности. Возможности жанра на этих каналах неодинаковы, и каждый журналист готовит материал исходя из своего взгляда и восприятия жанров. Как правило, отчетность используется чаще. В этом смысле ближе к реальности назвать репортаж популярным жанром на телеканалах. Интервью может быть взглядом на конкретное событие. Преимущество в этом плане состоит в том, что субъективный источник раскрывается телезрителям, и зрители меняют свое мнение о достоверности этого источника. На конкретных примерах в статье рассматривается интеграция данного жанра с другими новостными жанрами.*

**Key words:** Tajikistan, TV reportage, television «Dushanbe», «Jahonnamo», genre, announcement, stand-up, analysis, element, genre requirements, integration

*The article dwells on a relatively new topic in the science of domestic journalism. It should be noted that the report is an integral part of a comprehensive information program and provides information about current events, problems and ambiguities of important social processes. Analyzing the topic, the author comes to the conclusion that the employees of TV "Jahonnamo" and "Dushanbe" use the possibilities of different news genres to reflect social reality. The possibilities of the genre in these channels are not the same, and each journalist prepares material based on his own view and perception of genres. As a rule, reporting is used more often. In this sense, it is closer to reality to call a reportage a popular genre on TV channels. An interview can be a look at a specific event. The advantage in this regard is that the subjective source is revealed to viewers, and viewers change their opinion about the reliability of this source. Using concrete examples, the article discusses the integration of this genre with other news genres.*

Истифодаи жанр ва риояи талаботи он дар замони мусир яке аз самтҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Тавре аз таҷрибе маълум мегардад, ин талабот на ҳамеша аз ҷониби рӯзноманигорон риоя мешавад. Дар сурати дарки амиқи моҳияти жанр ва ҳамчун роҳнамо истифода намудани он ҳамеша ба манфиати кормандони расонаҳо аст. Бо ишора ба ин нукта, муҳаққиқ Мурод Муродӣ менависад: «фаъолияти эҷодии рӯзноманигориро бе жанр тасаввур кардан ғайриимкон аст» [3, с.88].

Ба таври умумӣ дар журналистика жанрҳоро ба се гурӯҳ чудо намудаанд ва ба дурустии он аксари олимони соҳа низ ҳамфикранд. Жанрҳо аз рӯи объект ва моҳияти инъикоси он аз ҳам тафовут доранд, vale аломатҳои умумиро низ доро мебошанд, ки ин раванд ҳамгирии онҳоро ба миён меорад.

Мо бештар ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ менамоем. Зоро дар амалии журналистикаи телевизион мушоҳида мешавад, ки ҳамарӯза зимни таҳияи репортаж ё ҳисбот унсурҳои дигар жанрҳои хабариро низ мушоҳида менамоем ва кормандон аз он истифода намудаанд. Вале ин ба он маъно нест, ки жанрҳо такори ҳамдигаранд. «Жанрҳои хабарии журналистикаи телевизион бо ҳусусиятҳои хоси худ аз жанрҳои хабарии матбуот ва радио фарқ мекунанд» [7, с. 18].

Ҳар жанр бо унсуру нишондоди хоси худ фарқ мекунад ва истифодаи онҳо бо риояи талаботи жанрӣ барои рангоранг ва ҷолиб шудани барномаи телевизион замина фароҳам менамояд. Илова бар ин, огоҳӣ аз талаботи жанр ва истифодаи бамавриди он нишондиҳандаи қасбияти журналист аст. Бо ин мақсад дар риштаҳои журналистики муассисаҳои олии таълимий омӯзиши жанр дар сатҳи васеъ ба роҳ монда шудааст.

Ҳамзамон, аксари муҳаққиқони соҳа бо таваҷҷӯҳ ба муҳиммияти жанр ва истифодаи он дар журналистикаи мусир адабиёти гуногуни илмӣ ва соҳавиро таълиф намудаанд, ки мутолиаи он барои журналистои ҷавон ба манфиат аст.

Равандҳои гуногуни ҷомеа, таъсири суръати тези ҳаёт боиси ба вучуд омадани навъҳои дигари жанрҳо, аз ҷумла репортаж гардидааст. Агар дар солҳои 90-ум репортажи классикии мавзӯй маъмул бошад, пас, имрӯзҳо гузориши таҳлилӣ бештар маъмул аст ва дар он ҷузъҳои таҳлилӣ зиёд мушоҳида мешавад.

Талабот ба истифодаи ин намуди репортажи телевизионӣ бештар шудааст, зоро баррасии мушкилоти гуногун дар ҳаёти рӯзмарраи сокинон аз рӯзноманигорон таҳлил мекоҳад. Дар ин маврид, барои ӯ зарур меояд, ки дар ҷараёни кори худ унсурҳои дигар гурӯҳи жанрҳоро низ истифода намояд.

Ба ибораи Абдулаттор Нуралиев «жанрҳои публистика на ҳамеша дар шакли холис дучор меоянд. Аксарон ин ё он жанр унсурҳои жанри дигареро истифода мебарад» [10, с.8].

Ҳангоми пажӯхиши ин мавзӯъ маълум гардид, ки дар журналистикаи амалии телевизион дар як маводи таҳиягардида ҳусусиятҳои имкониятҳои жанрҳои гуногун ба ҳам оmezish ёфтаанд. Инро метавон ба он маънидод намуд, ки дар ҷунун ҳолат робитаи устувор миёни жанрҳо ба

миён омадааст. Мо дар ин қисмат бештар ҳамгирии репортажро бо дигар жанрҳо мавриди ковишиҳои илмӣ қарор додем.

Репортаж, ки имрӯзҳо онро дар шабакаҳои телевизионии мо маъмулан сюжет ё гузориш ном мебаранд, қисми таркиби барномаҳои мукаммали иттилоотӣ буда, доир ба воеаву рӯйдодҳои актуалий, масъалаҳои ҳалталаб ва пахлӯҳои норӯшани ҷараёноти муҳимми иҷтимоӣ маълумот медиҳад. Тафовути гузориш аз ҳабар он аст, ки дар гузориш на танҳо аз воеаву рӯйдод иттилои саривақтӣ пешниҳод мегардад, инчунин мушкилоту масъалаҳои рӯз, баҳсу мунозираҳои оммавӣ дар атрофи мавзӯи муайян низ инъикос карда мешавад. Вобаста ба ин ҳолат низ метавон ҳамгириро миёни ҳабар ва репортаж ба мушоҳида гирифт.

Дар мавриди дигар монандии шарҳ ва репортажро мебинем. Шарҳ яке аз шаклҳои маводи таҳлилии оперативӣ, ки маънои ҷараёнро шарҳ медиҳад, ҳодисаи ҷамъиятию сиёсӣ, ҳуҷҷат ва ғайра тафсир меёбад, ҳамчун жанр баҳо ва таҳлили ошкорои муаллиф аст. Шарҳ яке аз жанрҳои мебошад, ки бо он бештар метавон омезиши гузориши телевизиониро мушоҳида намуд. Ҳангоми омода намудани репортаж ба унсурҳои шарҳ ё ташреҳ бештар рӯзноманигорон таваҷҷӯх менамоянд. Гуфтан мумкин аст, ки онҳо ҳамдигарро пурра менамоянд ва дар натиҷа, матлаби комили журналистӣ барои тамошобини телевизион омода мегардад ва меҳвари онро расонидани иттилоъ ё баррасии он дар пасманзари ҳаводиси бамиёномада ташкил медиҳад.

Шарҳи телевизионӣ дар гузориш аксар вақт истифода мешавад. Илова бар ин, дар телевизион ин жанр ҳамчун матни овозӣ (шарҳи берун аз экран) амал мекунад. Ҳамин тарик, паёми ҳодиса рӯй медиҳад, ки тасвир шудааст ва наворҳои маҳсус интиҳобшууда. Азбаски тафсир як жанри журналистикаи таҳлилий аст, дар ин сурат он истифода бурда мешавад, бо инъикоси кофии воеаҳо шарҳдигонда аз паи мақсади асосии он, пеш аз ҳама муносибат, сабабу натиҷаро қайд мекунад, байни ҳодисаҳо аз оқибатҳои эҳтимолии воеаҳои рӯйдода сухан меронад. Тавре мушоҳида мешавад, дар чунин ҳолат ҳамгирии се жанри гуногуни телевизиониро мо мушоҳида намудем. Дар амалияи кори рӯзноманигорони «Телевизиони Ҷаҳоннамо» ва «Телевизиони Душанбе» низ дидан мумкин аст.

Дар ҷараёни омодасозии гузориш доир ба мавзуи ҷамъоварии маблағҳои гуногун аз хонандагон дар муассисаҳои таълимии шаҳр рӯзноманигор Қиёмиддин Ҳомидов бо сокинон дар кӯчаҳои шаҳр назарпурсӣ гузаронида, бо масъулини соҳа ва омӯзгорон сӯҳбату мусоҳиба анҷом додааст ва илова бар ин, пахлӯҳои дигари ин мавзуъро бо истифода аз шарҳи сокинон дар шабакаи иҷтимоии фейсбуқ зери эълони сахифаи расмии Сарраёсати маорifi шаҳри Душанбе тафсир намудааст. Натиҷаи он як репортажи таҳлилий бо фарогирии 6 дақика аст. Ин матлаб 7 марта соли 2021 тавассути барномаи иттилоотии «Вақт»-и «Телевизиони Душанбе» пешниҳоди бинанда гардид.

Дар баробари ҷонибдории чунин андеша баъзе муҳаққиқон ба он назаранд, ки иттилоъ бояд бешарҳу тавзех ба бинанда расонида шавад. Пажӯҳишгари телевизион Зулфиддин Муъминҷонов менависад: «бояд ҳабар бе таҳлил ва шарҳу эзоҳ пешниҳоди бинанда гардонида шавад. Мутаассифона, имрӯзҳо дар барномаҳои иттилоотии шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон ҳабар бо таҳлилу шарҳу эзоҳ пешниҳоди бинанда мегардад» [7,с.19]. Номбурда барои тақвияти андешаи худ дар ин маврид далел дорад. «Дар ин ҳолат ба бинанда имкони андеша кардан дода намешавад. Бо ин завқи бинанда паст гашта, аз андешакунӣ боз мемонад» [7,с.19].

Дар мисоли дигар корманди идораи барномаҳои иттилоотии телевизиони «Ҷаҳоннамо» Сафархӯча Ризоев 8 апрели соли 2020 ҳангоми таҳияи матлаб дар робита ба истифода додани як нуктаи забҳи ҷорво дар ноҳияи Фирдавсӣ гузориш медиҳад: «Мавриди зикр аст, ки иншооти мазкур дар доираи дастгириҳои давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳамкории давлат бо баҳши ҳусусӣ аз ҷониби соҳибкорӣ ватанӣ Умаралӣ Алиматов соҳта шуда, аз ҷойи парваришу нигоҳдории ҷорвои ҳурду калон, нуктаи забҳи ҷорво ва бинои маъмурият иборат мебошад... Мавриди зикри ҳос аст, ки сардҳонаи тозабунёд дар ноҳияи Фирдавсии пойтаҳт дар баробари иншооти дигар ҳамзамон дорои сардҳонаи замонавӣ мебошад, ки бино ба иттилои масъулини он ғунҷоиши 40 тонна гӯштро доштааст. Мувофиқи қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар салоҳхона ҷорвои калону майда забҳ гардида, муҳлати муайян то ба нуктаҳои фуруш интиқол додан дар ин сардҳона нигоҳдошта мешавад. Сардҳона бо мақсади таъмини бехатарӣ ва сифатнокии гушт соҳта шудааст ва он яке аз иншооти асосии салоҳхона дар ноҳияи Фирдавсии пойтаҳт мебошад». Ҷонибдории асосии репортаж бо ҳамин пораи матн ва ҷой намудани фикри масъулини

соҳаву соҳибкор ҳамчун синхрон хулоса мешавад. Вале муаллиф ҳамзамон вобаста ба мавзӯй ва аҳаммияти ин иншоот шарҳи васеъро низ дар дохили гузориш чой намудааст: «Тибқи талаботи амалкунанда ҳар як чорвои барои забҳ парваришёфта бояд солим бошад. Ин что ҳам мутахассисон аз ниҳодҳои марбути шаҳри чумхурияйӣ солими чорворо қабл аз забҳ муайян мекунанд ва агар чорвое, ки ҳарорати баланд дошта бошад ва ё дорои дигар оризаҳои ба бемориҳои сироятӣ монандро дошта бошад, аз забҳ боз дошта шуда, дар чойи алоҳида ва дур аз дигар чорвоҳо нигоҳдорӣ мешавад. То замоне, ки ҳолати чорво хуб гардида, барои забҳ аз ҷониби мутахассис ризоият дода шавад...». Дар қисмати дигари матлаб сарҳати зерин чой дода шудааст: «Лозим ба таъкид аст, ки дар асоси дастуру супоришиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои муассири Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бобати хифзи солими истиёмолкунандагон, дар пойтаҳт бунёди ин қабил иншоот вусъат меёбад. Дар ин иншоот шароити зарурӣ бо гузоштани яҳдонҳо ва ташкили сарҳонаҳои хурд барои соҳибкороне ки ба фурӯши гӯшт ва маҳсулоти гуштӣ машғуланд, фароҳам шудааст». Ба андешаи мо ҷунин корбурди мавзӯй истифодаи шарҳ дар дохили репортаж аст. Вале на ҳама муҳакқиқони соҳа инро дуруст мешуморанд, ки намунаи онро дар боло баён доштем. Ҳамин муҳаррири телевизион дар мавриди дигар танҳо бо пешниҳоди иттилои мавҷуда гузориши ҳамсонро таҳия намудааст. Яъне бе ҷой додани шарҳу тафсир аз ҷараёни ифтитоҳи як маркази хизматрасонӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе репортаж таҳия мекунад: «Дар доираи нақша-ҷорабинҳои тасдиқгардида ба муносибати омодагӣ ва сазовор истиқбол гирифтани ҷаҳни 30-солагии Истиқлоли давлатӣ имрӯз дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Маркази хизматрасонии «Аминҷон» мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт». Бо ин ҷумла репортажи мавриди назари мо оғоз мешавад. Дар идома доир ба самтҳои фаъолияти марказ маълумот пешниҳод мегардад: «Иншооти мавриди назар аз ҷониби соҳибкор Муҳаммадисо Аҳмадов бунёд шудааст. Бинои марказ аз таҳҳона ва З ошёна иборат буда, бо истифодаи масолеҳи босифати соҳтмонӣ ва тарҳи ҳос бунёд шудааст. Дар ошёнаи якуми бино маркази савдо ташкил шудааст. Ошёнаи дуюм аз сартарошҳона ва кошонаи ҳусн иборат мебошад, ки дар он шароити зарурии хизматрасонӣ барои муштариён фароҳам шудааст...». Доир ба шумораи таъсиси ҷойҳои нави корӣ нақшаҳои соҳибкор барои оянда ва корҳои иловагии иҷрошуда, аз қабили ободонии атрофи иншоот ва мумфаршкунии роҳи канори он то дохили маҳаллаи 33-юми пойтаҳт бо ҷанд ҷумла ва ҷой додани мусоҳибаи соҳибкор маълумот манзур шудааст. Ин репортаж санаи 8 апрели соли 2021 тавассути барномаи «Ҳабар»-и телевизиони «Ҷаҳоннамо» пахш гардидааст.

Тавре аз таҳлил ва мушоҳидаҳо бармеояд, дар ҳар ду ҳолат ҳам бо истифодаи имкониятҳои жанр ва ҳамгирии он рӯзноманигори телевизион матлаб таҳия намудааст. Аз ин нигоҳ, метавон ин равандро на заъфи фаъолияти онҳо, балки талабот ба мавзӯй ва муҳиммияти он маънидод намуд. Зоро дар мисоли аввал, ки мавзӯй ва объекти он аҳаммияти бештари иҷтимоӣ дошт, ҳабарнигор шарҳро низ ҷой намуд. Дар мавриди дигар ҷунин тарзи пешниҳод амалан сурат нагирифт. Яъне ҷунин зарурат дар миён набуд.

Тавре маълум аст, тафсир дар гузориши мисли дигар шаклҳои нутқ ба оғози иттилоот, яъне рӯйдод тобеъ аст. Дар ин ҳолат унсурҳои умумӣ, воситаҳои ифодаи субъективии репортажи телевизионӣ низ мушоҳида мегардад. Ҷунин ҳолат на ҳамеша ба миён меояд, вале дар мавридҳои ҷудогона ин ҳамгирии жанрҳоро метавон мушоҳида намуд.

Мехвари асосии фаъолияти журналисӣ факт ба ҳисоб мераవад. Ин ҷенак ҳам дар жанрҳои ҳабарӣ ва ҳам таҳлилӣ ба таври васеъ истифода мешавад, ки он як навъ умумияти жанрҳоро нишон медиҳад, вале тарзи пешниҳод тафовути онҳоро дар миён мегузорад. Яъне дар жанрҳои ҳабарӣ рӯйдод ва ҳодисаи муҳимм ҳамчун факт ба бинанда рассонида мешаванд.

Журналисти дигар бо нишондоди жанрҳои таҳлилӣ сабабу омил ва оқибатҳои он рӯйдодро баррасӣ менамояд. Барои мисол, санаи 14 октябри соли 2021 ҷараёни баргузории Форуми байналмилалии сармоягузории «Душанбе-инвест-2021» тавассути барномаи «Ҳабар»-и телевизиони «Ҷаҳоннамо» дар шакли гузориши пешниҳоди аудитория гардонида шуд. Дар репортажи журналист Иброҳими Несъмат ин ҷорабинӣ ба таври очил инъикос ёфт, вале шумораи шартномаву созишиномаҳои баймзорасида, маблаги фарогирии ин созишиномаҳо, миёни қадом корхонаҳои ватаниву ҳориҷӣ ва даромади умумии он ба гардиши савдои кишвар дар гузориши мушоҳида нагардид.

Дар барномаи дигар, ки шоми 15 октябри соли 2021 тавассути ин шабакаи телевизионӣ пахш гардид, омилҳои зикргардида пурра дарҷ шуданд ва он мавриди таҳлили коршиносону муаллифи барнома қарор гирифт.

Бо чунин мисолхо дар мавриди таҳқики мавзӯй мо бештар рӯ ба рӯ мешавем, ки рӯзноманигорон дар амалияи журналистикаи телевизион бо истифодаи ҳамгирии жанрҳо матлаб таҳия менамоянд. Яъне «ҳар гуна жанр ин ё он чиз, яъне предмети инъикосро тасдиқ ё инкор мекунад»[3,с.91]. Ин андешаро муҳаққиқон И.Ҳамидиён ва Б.Абдураҳим низ ҷонидорӣ мекунанд [15].

Дар гузориши телевизионӣ мусоҳиба бештар дар шакли кӯтоҳ истифода мешавад. Як пораи устуори матн, ки дар сюжет тавассути мусоҳиб ошкор мешавад. Мусоҳиба низ яке аз жанрҳо серистифода дар журналистикаи телевизион аст. «Ҳоло мусоҳиба аз маъмултарин жанри ВАО маҳсуб мешавад. Мусоҳиба бо тақозои замон аввал дар матбуот ташаккул ёфта, сипас бо пайдоиши воситаҳои электронӣ ба радио ва телевизион гузаштааст [4,с.3].

Ҳадафи мусоҳибаи телевизионӣ ба бинанда аз забони мусоҳиб иттилоъ додан аст. Аз ин рӯ, дар гузориш низ як ҷузъи муҳимми иттилоъ тавассути масъули соҳтори даҳлдор бояд пешниҳод гардад, ки он бе анҷом додани мусоҳиба бо ӯ гайриимкон мебошад. Гузоришгар дар ин сурат ба талаботи жанри мусоҳиба муроҷиат мекунад. Мо ҳамгирии онро бо репортаж ба мушоҳида мегирем. Бояд гуфт, ки пурсиш на танҳо дар журналистика, балки воситаи хубу таҷрибашудаи омӯзиши фактҳои маърифатӣ ва ба даст овардани донишҳои нав мебошад.

Аз ин рӯ, он дар ҳама ҳолат, яъне ҳоҳ барои таҳия гузориш ва ё мусоҳибаи алоҳида бояд барои берун овардани андешаи асосӣ аз забони мусоҳиб мусоидат карда тавонад. Истифодаи самараноки мусоҳибаҳо дар гузориши телевизионӣ муҳим аст. Зимни муюшират иттилооти сифатан нав ба миён меояд. Ҷой додани он дар гузориш ба фикру мулоҳизаҳо аҳаммияти хоса дорад. Дар ин ҳолат мусоҳиба бояд садо дихад, яъне вай табий ва боварибахш сурат гирад. Мусоҳибаҳо як роҳи хуби илова кардани факт ё маълумот ба гузориши телевизионӣ мебошанд.

Дар Иттифоқи синомагарони Тоҷикистон маҳфили ҳунарие доир ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии дорандай мукофоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ, Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов баргузор гардидааст, ки муҳтавои он гузориши телевизионии ҳабарнигорӣ идораи барномаҳои иттилоотии «Телевизиони Душанбе» Моҳнисо Қурбоноваро фаро мегирад.

«Саҳни бинои Иттифоқи смнамагарони Тоҷикистон имрӯз серодам буд. Зоро муҳлисони ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон, ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик Убайдулло Раҷабов ва коршиносони соҳаи санъат ба хотири баргузории маҳфилии адабии ӯ, ки ба 75-солагиаш баҳшида шудааст, омодагӣ медианд. Гуфта мешавад, ки нақши ин ҳунарманд дар рушди киною театр, баҳусус ҳаҷвнигории тоҷик хеле бузург аст». Бо чунин сарҳат гузориш оғоз мешавад ва дар ин қисмат пораи мусоҳибаи шогирду ҳамкори қаҳрамон, яъне Асланшо Раҳматуллоев бамаврид ҷой дода шудааст. Ҷумлаи боло, ки робита ба фаъолияти ҳаҷвнигории Убайдулло Раҷабов дошт, бо синхрон пурра мегардад. Зоро номбурда дар пораи мусоҳиба ин паҳлӯи фаъолияти ҳунармандро бо мисолҳои мушахҳас муаррифӣ менамояд. Интиҳоби мусоҳиб низ мувоғиқ омадааст. Зоро Асланшо Раҳматуллоев давоми солҳои зиёд дар намоишу саҳнаҳои ҳаҷвӣ бо Убайдулло Раҷабов нақшофаринӣ ва ҳамкорӣ намудааст. Дар идомаи репортаж муаллиф ин ҷумларо истифода намудааст. «Дар солҳои соҳибистиқлолӣ саҳми Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов дар таҳия ва пешниҳоди намоишҳои қалони театришуда назаррас дониста мешавад. Таҳти роҳбарии ӯ аз соли 1994 то инҷониб (дар назар дошта шудааст то соли 2016) баҳшида ба ҷашнҳои бузурги миллию байналмилалӣ намоишномаҳои театришуда, барномаҳои консерти дар сатҳи баланди сиёсию фарҳангӣ гузашта истодаанд, ки далели равшани соҳибатчиба будани ӯ дар ин соҳа мебошад. Шоир Гулназар Келдӣ дар сӯҳбат бо мо аз ҳамкориҳояш бо Убайдулло Раҷабов дар таҳияи барномаҳои ҳунарии шаҳри Душанбе ёдовар шуд». Дар ин қисмат аз пораи мусоҳибаи Гулназар Келдӣ истифода шудааст. Номбурда зимни ибрози андеша доир ба пешниҳоди суруду таронаҳояш дар ҷашнҳои ҷумҳуриявии наврӯзӣ ва солгарди Истиқлолу Ваҳдати миллӣ сӯҳбат мекунад ва ба маънишиносиву соҳибқасбии қаҳрамон маҳсус ишораҳоро ба миён мегузорад. Дар ин мисол низ қасбӣ ва моҳирона аз мусоҳиб муаллиф дар таҳияи репортаж истифода намудааст, ки бурди ӯ аст. Инчунин, дар матлаб вобаста ба фаъолияти ҳунармандии Убайдулло Раҷабов дар синамову театр қисме аз пораи баромади ҳунарманд Марям Исоева низ истифода мешавад. Дар мисоли боло мо намунаи хуби истифодаи мусоҳиба дар ҷараёни созмондодани репортажро ба мушоҳида гирифтем, ки он дар заминаи ҳамгирии жанрҳо ба гунаи қасбӣ ва

огохона корбурд шудааст. Репортажи мазкур 26 марта соли 2016 тавассути барномаи «Вакт»-и «Телевизиони Душанбе» дар эфир пахш шудааст.

Мусохиба метавонад нуктаи назар оид ба як ҳодисаи муайян бошад. Афзалият дар ин бобат он аст, ки манбаи субъективӣ ба тамошобинони телевизион аён мегардад ва тамошобинон фикри худро дар бораи эътимоднокии ин манбаи маълумот тафйир медиҳанд.

Мутаассифона, имрӯзҳо ҳангоми таҳияи репортаж интихоби мусохиба ва ҷой додани фикри ў ба таври дурусту дақиқ сурат намегирад. Чунин ҳолат танҳо бо айби рӯзноманигор ба миён намоянд. Зоро на ҳар мутахассис ва кормандни ин ё он идораву ташкилот розӣ мешавад, ки дар мавзӯи вобастаи ихтинососаш ибрози андеша намоянд. Новобаста ба ин, ҳабарнигор бояд кори худро қасбӣ ва дар доираи нишондоди дастуру воситаҳои маъмул ва ё стандартҳои қабулшуда созмон дихад.

Муҳаққик Ҷовид Муқим тавсияи зерро пешниҳод намудааст. «Агар сарчашмаи имконпазири маълумот аз додани мусохиба даст қашад, якчанд роҳҳои дигари ёфтани сарчашмаҳои хуб, ки ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонанд, мавҷуд аст. Агар мансабдори ҳукумат дар бораи мубориза зидди малаҳ мусохиба додан наҳоҳад, онҳо метавонанд ягон коршиносро тавсия намоянд: коршинос дар навбати худ масалан, дар бораи усуљҳои гуногуни нест қардани ҳашароти заرارасон нақл мекунад» [4,с.18].

Зимни таҳлили репортажҳои омоданамудаи ҳабарнигорони шабакаҳои телевизионии «Ҷаҳоннамо» ва «Душанбе», инчунин сӯхбат вобаст ба мавзӯи бо онҳо маълум гардида, ки бо чунин сабаб, яъне аз мусохиба даст қашиданӣ кормандони соҳтору мақомоти гуногун матлаби таҳиянамудаашон яқониба баромадааст ва ё пурра мавзӯи интихобӣ баррасӣ намешавад. Бо ин мақсад, зарур аст, ки онҳо аз усуљҳои дар боло зикршуда истифода намоянд. 25 октябри соли 2021 тавассути барномаи «Вакт»-и «Телевизиони Душанбе» доир ба мушкилоти соҳаи нақлиёти пойтаҳт репортаж омода шудааст. Дар он ҳабарнигор фикри ронанда, мусофиранро истифода намуд, vale бо сабаби розӣ нашудани кормандони соҳторҳои нақлиёти шаҳр бо онҳо натавонистааст мусохиба анҷом дода, сабабу омил ва ҷорҷӯии масъулинро ба миён гузорад. Дар ин ҳолат ҳабарнигори идора метавонист, ки аз масъулини Комиссияи доимии Мачлиси вакилони ҳалқи шаҳри Душанбе оид ба нақлиёт, коммуникатсия ва беҳдошти роҳҳо ё коршиносони мустақил, ки дар ҷоиҳои гуногун фаъолият менамоянд, мусохиба гирифта, мавзӯро ҳамаҷониба ба баррасӣ мегирифт.

Аз масъалаҳои дигари муҳим барои мусохиба, ҳосатан барои мусохибае, ки он дар доҳили репортаж истифода мешавад, саволгузорӣ аст. Ба андешаи муҳаққикион, «саволҳо бояд мушаҳҳас ва фаҳмо бошад. Саволҳои умумӣ мусохибро ба раҳгумӣ мебарад. Мутаассифона, баъзан маврид мусохибакунандагон гирифтори фазлфурӯшӣ гардида, саволҳои дарози пур аз ибороти зиёдатиро истифода мебаранд, ки дуруст нест» [3,с.109].

Ҳабарнигорон бояд дар ҷараёни таҳияи репортаж бо саволҳои мушаҳҳас ба мусохибон муроҷиат намоянд ва аз онҳо маълумоти муҳимро дар шакли кӯтоҳ, vale ҳадафрас ба даст оранд. Ҳоло баъзе аз рӯзноманигорон ҷавон гумон мекунанд, ки тартибидӣ ва пешниҳоди савол нисбат ба ҷавоб додани он осонтар аст. Ин андешаро бештари муҳаққикиони соҳаи телевизион дар қиҷвари моғалат донистаанд ва барои исботи онҳо далел доранд.

«Мусохиба эҷодиёти муштарак аст. Саволҳои журналист бояд гайриодӣ ва барои бинандагон науву оригиналӣ бошанд. Барои ин мусоҳибагиранда бояд омодагӣ бигирад, адабиётро мутолиа қунад, аз маводи интернетӣ оғоҳӣ дошта бошад, ҳаёти шаҳси мусохибро хуб донад» [12,с.51]. Чунин талабот барои рӯзноманигороне, ки репортаж омода менамоянд, муҳим аст. Онҳо дар баъзе маврид вазифадоранд, ки бо 3-4 нафар мусаҳибаҳои кӯтоҳ анҷом диханд. Ин наъъи мусохибаро қисме аз муҳаққикион мусоҳибаи аҳборӣ ном бурдаанд.

«Мусоҳибаи аҳборӣ аз намудҳои машҳури мӯколамаи телевизионӣ маҳсуб мегардад. Дар нашрҳои аҳбор журналистон бо одамони қасбу кори гуногун мусоҳиба ороста, аз онҳо роҷеъ ба мавзӯъҳои зарурӣ маълумот мегиранд» [12,с.51]. Ин тарзи мусоҳиба бештар ба пурсиш монанд аст. Дар фаъолияти журналистӣ ва ҳамчунин дар таҳқиқотҳои сотсиологӣ пурсиш аз маъмултарин методи ҷамъоварии иттилоот ба ҳисоб меравад, зоро табииати ин усул имкон медиҳад, ки муносибати мардумро ба рӯйдод, воқеа, ҷараён, вазъият, ҳолат фахмем ва ба ин васила доир ба мавзӯъоти муҳталиф иттилоот ва маълумоти рангоранг ба даст орем. Ҳамчунин усули мазкур имкон медиҳад, ки тарикӣ телефон, интернет, анкета, мусоҳибаи рӯ ба рӯ иттилооту маълумот ба даст орем. Маҳсусияти методи пурсиш, пеш аз ҳама, дар он ифода меёбад, ки сарчашмаи маълумотдиҳандай аҳбори ибтидой инсон мебошад. Инсоне, ки мавриди пурсиш интихоб мешавад, бо истилоҳи сотсиологӣ «респондент» ном дорад. Маъмулан, ба сифати респондент шаҳсе интихоб мегардад, ки иштирокӣ ва ё шоҳиди воқеа аст, назари тоза

дорад, сохибфикру мустақиландеша мебошад. Барои интихоби чунин шахс масъалаи шинохти респондент ба миён меояд, ки дар таҷаммӯи омӯзиши сотсиологӣ ва журналистӣ ҷойгоҳи муҳим дорад.

Дар аксари нашрҳои хабарии шабакаҳои телевизионии мавриди назари мо аз усули парусиш, ки монанд ба мусоҳибаи аҳборӣ аст, ҳамарӯза истифода менамоянд. Барои мисол, муҳаррир Моҳинисо Қурбонова дар пайгирии мавзӯии «Пешгирии зӯроварӣ дар оила» аз чунин тарзи мусоҳиба истифода намудааст. Нахуст, бо 3 ҷумла мавзуъро ба миён мегузорад ва назари 2 сокини шаҳрро мепурсад. Дар идома, аз тадбирҳои роҳандозинамудани соҳторҳои шаҳрӣ маълумот медиҳад: «Бо мақсади пешгирии хушунати хонаводагӣ, бартарафсозии сабабу шароитҳои ба он мусоидаткунанда ва ҳимояи ҳукуқу озодиҳои шаҳрвандон дар муҳити оила кормандони Муассисаи давлатии «Маркази худшиносии бонувон дар шаҳри Душанбе» фаъолият дошта, дар ҳамкорӣ бо соҳторҳои дигари шаҳри Душанбе дар ин самт ҷораҷӯй менамоянд. Ҳоло дар шаҳри Душанбе 3 ҳуҷраи кории нозирони оид ба зуроварӣ дар оила ташкил карда шудааст, ки дар ҳамкорӣ бо нозирони минтақаӣ дар ин баҳш бо аҳолӣ корбарӣ менамоянд». Дар ин қисмат ду пораи мусоҳиба масъулони соҳа - яке Зухро Мирзоева, - муовини директори МД «Маркази худшиносии бонувон дар шаҳри Душанбе» ва дигаре - Манзура Муродалиева, нозир оид ба зуроварӣ дар оилаи ШВҚД дар ноҳияи Шоҳмансур пайдарпай истифода шудааст. Бо вучуди он ки мусоҳиби дуюм фикри авваларо тақвият мебахшад ва ба манфиат аст, vale каме дарозии ҳачми он ҷолибияти гузоришро ҳалалдор менамояд. Дар идомаи гузориш қайд карда шудааст: «имрӯзҳо дар ҷомеа бештар зуроварии ҷисмонӣ ва рӯйӣ ба мушоҳида мерасад. Ҳоло омӯзиш, таҳлил ва тадқиқотҳо оид ба масъалаҳои пешгирии зуроварӣ дар оиласро мақомоти давлатӣ, ҳудидоракуни шаҳраку дехот, шахсони ҳукуқӣ ва муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ анҷом медиҳанд, ки мақсади он қоҳиш додани ин падида дар миёни ҷомеа мебошад». Ин сарҳат қисмати ҷамбастии гузоришро дар бар мегирад.

Як нукта маҳсус ҷойи таъқид дорад, ки мусоҳиба аз маъмуртариин жанрҳои журналистика аст, ки бо репортаж иртиботи бештар дорад ва унсурҳои онро дар аксари навъҳои гузориш метавон мушоҳида намуд. Ё ҳуд мусоҳибаи телевизионӣ яке аз васеътарин жанрҳоест, ки бо репортаж истифода мегардад. Гуфтани мумкин аст, ки ин маҳз синхронҳо аст, ки маводи аудио ва видеоро ҳамоҳанг месозанд. Ҳангоми пажӯҳиши мавзуъ бо баъзе мисолҳо низ рӯ ба рӯ шудем, ки истифодаи синхрон бемавқеъ ва дур аз мавзуъ аст. Ҳифзи сиҳатии модару қӯдак яке аз масъалаҳои афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки фавти модару қӯдак нисбат ба солҳои қаблӣ то андозае қоҳиш ёфтааст. Вобаста ба ин мавзуъ 9 апрели соли 2017 дар барномаи иттилоотии «Вакт»-и «Телевизиони Душанбе» мавод нашр шудааст. «Тавре дар Паёми Президенти кишвар ба Мачлиси Олии мамлакат қайд гардид, нишондиҳандаҳои фавти модарон дар солҳои охир 1,8 баробар ва фавти қӯдакон ба 2,7 баробар кам шудааст. Мувофиқи маълумоти омории пешакӣ, дар ҷумҳурӣ дар 6 моҳи соли 2017-нишондоди фавти қӯдакони синни то 1 сола 14,0 дар 1000 зиндатаваллудушударо ташкил медиҳад, ки ин нишондод нисбат ба соли 2016 2,8 % кам гардидааст. Дар шаҳри Душанбе бошад, дар нимсолаи аввали соли 2017 шумораи фавти қӯдакони то синни 1 сола дар 1000 зинда таваллудёфта 14,8 %-ро ташкил медиҳад, ки ин рақам нисбат ба солҳои қаблӣ то андозае камтар аст». Дар ин қисмати гузориш синхрон ҷой дода шудааст, ки он бояд дар робита ба сабабу омилҳои чунин ҳолат бошад. Vale мусоҳиби интихобшуда доир ба рушди соҳаи тандурустӣ бо суханҳои умумӣ андешаронӣ мекунад. Дар идома низ бо истифодаи чунин сарҳат» «дар 6 моҳи соли 2017 дар шаҳри Душанбе таҳлили фавти қӯдакон гузаронида шуда, муайян гардид, ки сабабҳои асосии фавти қӯдакони синни то 1 сола бемориҳои роҳҳои нафас, аз он ҷумла илтиҳоби шуш-21,5 %, бемориҳои сироятӣ-20,1% ва нуқсонҳои модарзодии инкишоф-19,1%-ро ташкил медиҳад» ба синхрони дигар мегузараад, ки он низ ба мавзуъ вобаста нест ва бештар бо тавсияи табиб ба сокинон дар робита ба бемориҳои дигар сурат мегирад. Дар чунин мавриди ҳабарнигорро зарур аст, ки мавзуъро ба пурагӣ омухта, онро бо иштироки табибони соҳавӣ, ки дар ин росто таҷрибай ғанӣ доранд ва андешаҳояшон корсоз аст, бояд сӯҳбат намояд.

Репортажи телевизионӣ дар баъзе мавридҳои ҷудогона бо дигар жанрҳои публистика, монанди очерк ва лавҳа бо ҳам муюшират мекунад. Bo вучуди оне, ки дар ин жанрҳо тасвири ба иттилоот бартарӣ дорад. Ин жанрҳои журналистика баъзан дар гузориши телевизионӣ ҳамчун тасвири акс истифода мешавад, ки ягонагии муайянӣ ҷорҷубаҳои ба ҳам алоқамандро таъмин

мекунад. Лавҳа арзиши бадей дорад, vale дар навбати дигар он низ як нав гузориши телевизионӣ аст. Ин асосан дар кори наворбардор зохир мегардад. Он бояд кунҷ ва нури ифодакунандаро бодикӯат интиҳоб намояд. Дар раванди ҳамоҳангсозӣ ва гузоришдиҳӣ, талаботи маҳсус вуҷуд дорад. Ба лавҳа матн бо садои зебо пешниҳод карда мешавад, ки дар он муаллиф бояд аз иттилооти хушӯқ, расмӣ дур шавад ва кӯшиш намояд, ки воситаҳои гуногуни забониро образнок истифода барад.

Дар эҷоди лавҳа талаботи асосӣ дарёfti мавзуъ аст. Вале унсурҳои дигарро низ бояд ба назар гирифт. «Эҷоди лавҳа танҳо бо дарёfti мавзуъ мӯяссар намешавад. Мавзуъ бояд тасвир шавад. Онро тавре бояд тасвир кард, ки хонанда ё бинандаву сомеъ ба зиндагӣ дилгармӣ пайдо кунад, дар дил амалҳои неки одамият, муҳнатдӯстӣ, ватанпарвариро парварад ва ҳамеша ба амали ҳайр кӯшад» [3, с.180]. Аз ин нуқтаи назар, телевизион имконияти бештари оғаридани лавҳаро дорад, ки баъзе ҳусусиятҳои он яъне дарёfti воқеа аз нигоҳи жанрӣ бо репортаж ҳамгирий дорад.

Ҷойи таъкид аст, ки репортажи телевизионӣ аз маъмуртариин жанрҳои журналистика аст, ки робита бо жанрҳои дигари журналистика дорад. Ин ҳолат бештар барои ифши амиқ ва таҳлили муфассали воқеа ҳизмат мекунад. Ба ибораи дигар унсурҳои дигар жанрҳо аз қабили шарҳу табсира, сухбат ва мусоҳиба чун ҷузъҳои соҳтории гузориши телевизионӣ истифода мешаванду омӯзиши сабабу оқибатҳои ҳодисаҳои дар ҷомеа ба амаломадаро ба таври возех инъикос менамоянд. Вале мақоми мусоҳиба дар ин маврид маҳсус ба гуфтан аст. Мусоҳиба ҳамон вақт муваффақ мегузарад, ки журналист дар атрофи мавзуи интиҳобнамуда маълумоти зиёд дорад ва паҳлӯҳои норӯшани масъаларо зимни пурсиҳ тарзе саволгузорӣ мекунад, ки қаҳрамон барои аз ҷавоби аниқ канорагирӣ кардан имкон намеёбад. Баъдан, журналисте, ки аз ин жанр кор мегирад, маҳорати равоншиносӣ низ доштанаш зарур аст. Зоро одамон вобаста ба ҳислат ва мизоҷашон гуногун мешаванд. Журналист маҳз бо истифода аз малакаи равоншиносӣ метавонад аз мусоҳибон иттилои саҳҳро ба даст орад. Бояд ишора намоем, ки ҳар як жанри журналистӣ шаклу навишт ва қоиди ҳоси ҳудро дорад. Вале дар баъзе маврид ҳамгирии онҳо ба ҷолибияти матлаби журналистӣ мусоидат менамояд. Журналист ва донишманди рус Валерий Аграновский дар ҳусуси фарқи байни жанрҳои журналистӣ аз жанрҳои адабӣ ҷунин назар дорад: «Жанри журналистӣ аз роман, ҳикоя, повест бо он фарқ мекунад, ки дар он воқеа дақик инъикос меёбад ва муаллиф ҳаққи дигар намудани онро надорад» [1, с.89]. Умумияти жанрҳо дар бештари маврид ба эҷод вобаста будани он аст. Яъне дар натиҷаи кори эҷодӣ матлабҳои гуногун дар қолаби жанрҳо тарҳрезӣ мешаванд.

Репортаж жанрест, ки воқеаро фавран тасвир менамояд. Аз ин рӯ, дар маркази репортаж воқеае меистад, ки ҳабарнигор шоҳид ва иштирокӣ он аст. Ҷунончи Эдуард Политаев навишааст: «гузориш ин тасвири факт, амри воқеии ҳодисаҳо ва зуҳурот аз рӯйи дарки бевоситаи рӯзноманигор ва ё шахси ширкаткунандае, ки дар макони ҳодиса аст, мебошад» [11, с. 34]. Аз ин таъриф бармеояд, ки ҳамгирии жанрҳои дигар ҳангоми таҳияи репортаж амри муҳим аст. Тавре дар амалияи журналистика ба мушоҳида мерасад, репортажро стендап ва синхрон ҷолиб менамоянд. Вобаста ба ҷашни Наврӯз ва аҳаммияти он дар таърихи мардумони ориёй санаи 15 марта соли 2015 дар Академияи миллӣ илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши имлӣ ташкил мешавад. Муҳаррири идораи барномаҳои иттилоотии телевизиони «Ҷаҳоннамо» Парviz Аминов аз ҷараёни он репортаж омода менамоянд. Мисли аксар гузориҳои ин шабакаи телевизионӣ ин матлаб танҳо дар толор ва ин ҳамоиши илмӣ маҳдуд намешавад. Нахуст, кӯтоҳ дар бораи Наврӯз андешаи муаллиф баён мешавад. Инчунин, сухбати ҳабарнигор бо Президенти Академияи миллӣ илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ҷой дода шудааст ва баъдан, як ишора ба ҳамош мешавад. Дар идома бо истифодаи навори ҳазина ва матни паси қадр аҳаммияти таърихии ҷашн бозгӯй мегардад. Дар репортаж ду синхрони дигар низ бамавқеъ истифода шудаанд. Пораи сухбати академик Фарҳод Раҳимӣ доир ба ҷонбаҳои илмиву пажӯҳиши ҷашни Наврӯз нишонрас мебошад. Ҳамгирии жанрӣ, истифодаи унсурҳои ҳоси тасвир ва наворҳои ҷолиб дар гузориш моҳирона ҷобаҷугорӣ шудааст. Набудани стендапи ҳабарнигор каме ноустувории аносари жанро ба миён мегузорад.

Дар мисоли дигар матлаби ҳабарнигори барномаи «Вақт»-и «Телевизиони Душанбе»-ро мебинем. Соли 2014 тавассути ин барнома дар пайи муроҷиати сокинони шаҳраки 192-и ноҳияи Шоҳмансур гузориш омода шудааст. «Бо мақсади беҳтар намудани таъминоти нерӯи гармӣ дар фасли зимистон давоми сол аз ҷониби соҳторҳои шаҳрӣ тадбирҳои зиёди соҳавӣ амалӣ карда шуд. Дар ин миён иваз намудани кубури интиқоли гармӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо яке аз бахшҳои муҳим буд. Кор дар аксар маврид дар ин самт анҷом ёфтааст. Вале ба ҳолати аввали баргардонидани роҳу роҳравҳои доҳили шаҳраку маҳаллаҳо дар бархе маврид иҷро карда

нашудааст. Ин амалро мо зимни наворбардорӣ дар шаҳраки 192-и ноҳияи Шоҳмансур мушоҳида намудем». Дар идомаи матлаб назари сокинон истифода шудааст. Инчунин, барои пурра намудани андешаи сокинон чумлаҳои зерин дар маводи хабарнигор илова шудааст: «Дар идомаи сӯҳбат сокинон афзуданд, ки аз анҷоми корҳои васлу насби кубурҳои гармидиҳӣ дар ин қисмати шаҳр 2 моҳ сипарӣ шудааст. Вале то ҳол таъмири роҳҳо, ки як баҳши аъзами фаъолияти соҳтмончиён аст, иҷро нагардидааст. Рафтумади воситаҳои нақлиёт дар бештари маврид файриимкон аст. Аз ин рӯ, масъулини татбиккунандаи корҳои таъмириро зарур аст, ки дар асоси талаботи мавҷуда ин мавзӯро ба ҳолати аввалии худ баргардонанд ва мушкилоти сокинонро низ ҳал намоянд».

Дар ин қисмати гузориш назари ҷониби дигари масъала-намояндаи Шабакаи гармидиҳии шаҳри Душанбе истифода шудааст. Гарчанде мусоҳиб танҳо бо ваъдаи иҷрои корҳо дар муддати кӯтоҳ фикрашро ҷамъбаст намуд, вале ба хотири риояи принсиби бетарафӣ ҷо додани андешаи ў муҳим аст. Хабарнигор бо стендапи худ ва пешниҳоди санаи дақиқи иҷрои корҳои боқимонда бо такя ба маълумоти масъулии матлабро ҷамбаст менамояд. Тавре мушоҳида шуд кӯтоҳ, вале нишонрас мавзӯъ дар доираи репортаж ва ҳамгирии жанрҳои дигар баррасӣ шудааст.

Ҳамин тарик, таҳлилҳо нишон доданд, ки кормандони шабакаҳои телевизионии “Ҷаҳоннамо” ва “Душанбе” барои инъикоси воқеяни иҷтимоӣ аз имконоти жанрҳои гуногуни ахборӣ истифода менамоянд. Аммо имконоти жанрӣ дар ин шабакаҳо яксон нест ва ҳар рӯзноманигор бо диду салиқа ва бардоштҳояш аз нишондоди жанрҳо матлаб омода менамояд. Маъмулан, репортаж ва ҳисобот нисбатан бештар истифода мешаванд. Ба ин маънӣ мо репортажро жанри серистемол дар шабакаҳои телевизионии кишвар медонем. Вале то кучо истифода намудани унсурҳои хоси жанр ба дониши хабарнигор ва объекти инъикоскунандаи он вобаста аст. Ин ҳолат ба омилҳои гуногун иртибот дорад. Омили асосӣ қасбияти журналист бошад, омили дигар ба маърифати журналист ва имконияти эҷодии ў вобаста аст.

Маҳз маҳорати журналист имкон ба вуҷуд овардааст, ки воқеяни иҷтимоӣ дар шакл ва сабкҳои гуногун инъикос гарданд ва он дар заминаи ҳамгирии жанрҳо таъсирниҳаш бештар бошад. Дар ҳама гуна фаъолияти ҷамъиятий ҷараёни кор тавре ба низом дароварда мешавад, ки тафйироту дигаргунӣ ва инкишофи он зина ба зина сурат гирад. Фаъолияти амалии журналисти телевизион низ ҳамин гуна аст ва ин самти он бештар дар ҳамгирии жанрҳо мушоҳида мешавад.

#### ПАЙНАВИШТ:

1. Аграновский, В.А. Вторая древнейшая/В.А.Аграновский. – Москва, 1999. – 226 с.
2. Кудус, Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион/Ҷ.Кудус. - Душанбе, 2008. – 82 с.
3. Муродов, М. Асосҳои эҷоди журналистӣ/М.Муродов. –Душанбе, 2014. – 256 с.
4. Муқим, Ҷ. Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он/Ҷ.Муқим. – Душанбе, 2014. – 160 с.
5. Муқим Ҷ. Мақоми жанрҳо дар радиои Озодӣ/ Ҷ.Муқим. - Душанбе, 2000. – 55 с.
6. Муқим Ҷ., Нӯъмонов А. Даствур барои радиожурналистони ҷавон/Ҷ.Муқим, А.Нӯъмонов. – Душанбе, 2008. – 96 с.
7. Мӯъминҷонов, З. Махсусияти жанрҳои иттилоотию таҳлилии телевизион/ З.Мӯъминҷонов. – Душанбе, 2015. – 120 с.
8. Мӯъминҷонов, З. Жанрҳои ҳабарии журналистикаи телевизион/ З.Мӯъминҷонов. –Душанбе, 2011. – 66 с.
9. Мирзоалий, С. Ҳабар: аз Машриқ то ба Мағриб/С.Мирзоалий. – Душанбе, 2019. – 196 с.
- 10.Нуралиев А. Жанрҳои ахбории матбуот/А.Нуралиев. Душанбе, 2004. – 146 с.
- 11.Полетаев, Э. Рӯзноманигории байналхалқӣ: роҳнамо барои муаллифон аз Осиёи Марказӣ/Э.Полетаев. – Душанбе, 2005. – 300 с.
- 12.Саъдуллоев, А.Асосҳои журналистикаи телевизион/ А.Саъдуллоев, М.Шоев. – Душанбе, 2010. – 112 с.
- 13.Саъдуллоев А.Жанрҳои журналистикаи радио/ А.Саъдуллоев,С.Гулов.–Душанбе,1997. – 47 с.
- 14.Сафарзода, М.А. Барномасозӣ дар телевизион/М.А.Сафарзода. –Душанбе, 2021. – 100 с.
- 15.Хамидиён, И. И. Содержательное и жанровое многообразие на таджикском телевидении / И. И. Хамидиён, Б. А. Абдураҳим. – Душанбе, 2019. – 248 с.
- 16.Цвик, В. Л. Телевизионная служба новостей/ В. Л.Цвик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С.300.

**Манбаъ:**

1. Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // 2022, 7 март.
2. Барномаи «Хабар» // Телевизиони «Чаҳоннамо» // 2021, 14 октябр.
3. Барномаи «Дар мавзуъи рӯз» // Телевизиони «Чаҳоннамо» // 2021, 15 октябр.
4. Барномаи «Хабар» // Телевизиони «Чаҳоннамо» // 2020, 18 ноябр.
5. Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // // 2021, 25 октябр.
6. Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // // 2018, 15 июн.
7. Барномаи «Хабар» // Телевизиони «Чаҳоннамо» // 2020, 8 апрел.
8. Барномаи «Хабар» // Телевизиони «Чаҳоннамо» // 2021, 7 апрел.
9. Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // 2016, 26 март.
- 10.Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // 2016, 26 феврал.
- 11.Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // 2017, 9 апрел.
- 12.Барномаи «Вақт» // «Телевизиони Душанбе» // 2014, 15 март.
- 13.Барномаи «Хабар» // Телевизиони «Чаҳоннамо» // 2014, 18 ноябр.

**REFERENCES:**

1. Agranovsky, V.A. The second oldest. – Moscow, 1999. – 226 p.
2. Kuddus, J. Fundamentals of television journalism. – Dushanbe, 2008. – 82 p.
3. Murodov, M. Fundamentals of journalistic creativity. –Dushanbe, 2014. – 256 p.
4. Mukim, J. Interview and the technique of its preparation. – Dushanbe, 2014. – 160 p.
5. Mukim, J. The status of genres on Radio Liberty. – Dushanbe, 2000. – 55 p.
6. Mukim, Zh., Numanov A. Manual for young radio journalists. – Dushanbe, 2008. – 96 p.
7. Muminzhonov,Z.Features of information and analytical genres television.–Dushanbe,2015–120 p.
8. Muminzhonov, Z. News genres of TV journalism. – Dushanbe, 2011. – 66 p.
9. Mirzoali, S. News: from East to West. – Dushanbe, 2019. – 196 p.
- 10.Nuraliev, A. Information genres of the press. Dushanbe, 2004. – 146 p.
- 11.Poletaev, E.International Journalism: A Guide for authors from Central Asia.–Dushanbe, 2005. – 300 p.
- 12.Sadulloev A., Shoev M. Fundamentals of TV journalism. – Dushanbe, 2010. – 112 p.
- 13.Sadulloev A., Gulov S. Genres of radio journalism. – Dushanbe, 1997. - 47 p.
- 14.Safarzoda M.A. Television programming. – Dushanbe, 2021. – 100 p.
- 15.Hamidiyon, I. I. Content and genre polygamy on Tajik television / I. I. Hamidiyon, B. A. Abdurahim. – Dushanbe, 2019. – 248 p.
- 16.Tsvik V. L. Television news service. — Moscow: UNITI-DANA, 2008. — P.300.

**Sources:**

1. The program "Time" // TV "Dushanbe" // March 7, 2022
2. The program "Khabar" // TV "Jahonnamo" // 2021, October 14.
3. The program "For the spite of the day" // TV "Jahonnamo" // 2021, October 15.
4. The program "Khabar" // TV «Jahonnamo» // 2020, November 18.
5. The program "Time" // TV "Dushanbe" // // 25 October 2021
6. The program "Time" // TV "Dushanbe" // //, June 15, 2018
7. The program "Khabar" // TV "Jahonnamo" // 2020, April 8.
8. The program "Khabar" // TV «Jahonnamo» // 2021, April 7.
9. The program "Time" // TV "Dushanbe" // March 26, 2016
- 10.The program "Time" // TV "Dushanbe" // February 26, 2016
- 11.The program "Time" // TV "Dushanbe" // April 9, 2017
- 12.The program "Time" // TV "Dushanbe" // March 15, 2014
- 13.The program "Khabar" // TV «Jahonnamo» // November 18, 2014.